

ХУЛОСАИ
ШҶҶРОИ ДИССЕРТАТСИОНИИ 6D КОА-027
оид ба додани дараҷаи илмӣ номзади илмҳои педагогӣ ба
Турсуматова Раъно Аҳмадҷоновна

Диссертатсияи Турсуматова Раъно Аҳмадҷоновна дар мавзӯи “Имконоти педагогии ташкили таълими ба амалия тамоюлдоштаи хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ (дар асоси маводҳои забони хоричӣ)”, дар шакли дастнавис аз рӯи ихтисоси 13.00.01– педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот (илмҳои педагогӣ) бо қарори (№14 аз 16 декабри соли 2020), шӯрои диссертатсионии 6D КОА-027-и назди Муассисаи давлатии таълимии «Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Бобочон Ғафуров» (735700, ш. Хучанд, г. Мавлонбеков 1) ба ҳимоя иҷозат дода шудааст.

Мавзӯи кори диссертатсионии Турсуматова Раъно дар Шӯрои олимони Муассисаи давлатии таълимии «Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Бобочон Ғафуров» аз 28.12.2017, №5 тасдиқ, шудааст.

Диссертатсияи Турсуматова Раъно дар ҷаласаи васеи кафедраи педагогикаи иҷтимоӣ ва касбии Муассисаи давлатии таълимии «Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Бобочон Ғафуров» дида баромада шуда, аз 28 августи соли 2020, суратҷаласаи №1, муҳокима ва тасдиқ гардида, барои ҳимоя пешниҳод шудааст.

Аз рӯи мавзӯи диссертатсия 10 мақолаи илмӣ интишор шуда, 3 номгӯй аз онҳо дар маҷаллаҳои тақризшавандаи аз ҷониби КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсияшуда, ба таърифи расидаанд.

Рохбари илмӣ: Шаропов Шавкатҷон Аҳмадович – доктори илмҳои педагогӣ, профессори кафедраи педагогикаи иҷтимоӣ ва касбии Муассисаи давлатии таълимии “Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Бобочон Ғафуров”.

МУКАРРИЗОНИ РАСМӢ:

Мирзоев Абдулазиз Раҷабович – доктори илмҳои педагогӣ, профессори кафедраи кафедраи риёзиёт ва низоми иттилоотӣ дар иқтисодиёти Донишкадаи сайёҳӣ, соҳибкорӣ ва хизмат.

Мақсудов Зафарҷон Очилдиевич – номзади илмҳои педагогӣ, декани факултети филологияи Донишкадаи омӯзгорӣ Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент.

МУАССИСАИ ПЕШБАР

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ

Ба автореферати диссертатсия тақризҳо аз тарафи шахсони зерин ба Шуроӣ диссертатсионӣ ворид шудааст:

Негматов Саъдуллоҷон Эргашевич – доктори илмҳои педагогӣ, профессор, сармутахассиси шӯбаи назария ва таърихи педагогикаи Академияи таҳсилоти Тоҷикистон. Муқарризи эрод надорад.

Насриддинова Майсара Мӯйдиновна – номзади илмҳои педагогӣ,

муаллимаи калони кафедраи забонҳои хориҷии Донишкадаи иқтисод ва савдои Донишгоҳи давлатии тичоратии Тоҷикистон. Муқарриз эрод надорад.

Муҳаммадов Гапур Бобоевич – доктори илмҳои педагогӣ, декани факултети филологияи руси Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Муқарриз эрод надорад.

Файзализода Қумахон Хол – доктори илмҳои педагогӣ, директори МД “Китобхонаи Миллӣ”-и Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Муқарриз эрод надорад.

Тибқи натиҷаи ҳимояи кушод Шӯроӣ диссертатсионӣ қайд менамояд, ки дар асоси таҳқиқоти анҷомдодаи унвонҷӯ корҳои зерин иҷро шудаанд:

1. Сохтори барномаи имконияти педагогии (қоидаҳо ва мундариҷа) амалӣ намудани таълими ба амалия тамоюлдоштаи хонандагон коркард шудааст.

2. Моҳият, функсияҳо ва методҳои амалӣ намудани дидгоҳи ба амалия тамоюлдошта нисбат ба таълими хонандагон муайян гардидаанд.

3. Амсилаи сохтори амалӣ намудани таълими ба амалия тамоюлдошта дар дарсҳои забони англисӣ коркард шудааст.

4. Имконияти педагогии амалӣ намудани таълими ба амалия тамоюлдоштаи хонандагон дар дарсҳои забони англисии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон асоснок ва тарикӣ озмоиш санҷида шуданд.

Аҳамияти назариявии таҳқиқот бо он асоснок шудааст, ки дар он:

- функсияҳо ва қоидаҳои имконияти педагогии амалӣ намудани таълими ба амалия тамоюлдошта муайян гардиданд, ки аз ҷониби хонандагон фарогирии низоми донишу маҳорати ҳаётан муҳим, дар амалия даркорӣ, инкишофи қобилияти эҷодии онҳоро замина мегузорад;

- мафҳуми «таълими ба амалия тамоюлдошта» ҳамчун тавсифи ҳамгирошуда, инкишофёбандаи раванди таълим ифода гардид;

- робитаҳои қонунӣ, яқдигарро таъйинкунандаи байни ҷузъҳои амалиявии дидгоҳи ба амалия тамоюлдошта ба таълим ошкор шуданд.

Аҳамияти амалии натиҷаҳои таҳқиқотии ҳосилкардаи унвонҷӯӣ дар он зоҳир мегардад, ки:

натиҷаҳои асосӣ ва хулосаҳои таҳқиқот метавонанд дар таҷдиди барномаҳои таълимии ташкили таълими ба амалия тамоюлдоштаи хонандагон дар шароити муосири таҳсилот; дар коркарди мундариҷа ва методикаи амалигардонии таълими ба амалия тамоюлдоштаи хонандагон; дар таъмини педагогии раванди омодагии омӯзгорон барои ташаккули донишу малакаи хонандагон ба воситаи ташкили раванди самараноки амалигардонии таълими ба амалия тамоюлдоштаи хонандагон истифода шаванд.

Асоснокӣ ва бозғайнимодии натиҷаҳои таҳқиқот бо он муайян карда шудааст, ки:

- натиҷаҳои таҳқиқот ба маълумотҳои илман маълум ва тасдиқшуда такъя

намудааст ва бо маводҳои чопшудаи таҳқиқоти гузаронидашуда мувофиқа менамояд;

- муқаррароти методологӣ, ки дар асоси ин таҳқиқот қарор гирифтаанд, истифодаи комплекси методҳои назариявӣ - методологӣ барои ҳалли масъалаҳо, натиҷаҳои корҳои таҷрибавӣ-озмоиширо таъмин менамоянд;

- ба методологияи илмӣ, низоми методҳо ва методикаҳо, ки ҳамдигарро пурра мекунанд, асос ёфтаанд;

- бо мувофиқии интихоб ба тавсифҳо, санҷиши методикаҳои озмоишӣ дар амалияи кори муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, коркарди математикии маълумоти эмпирикӣ таъмин гардидаанд.

Саҳми шахсии унвонҷӯ дар таҳқиқоти мазкур аз инҳо иборат аст: иштироки бевоситаи муалиф дар тамоми марҳилаҳои таҳқиқот, дар масъалаҳои таҳлили кори илмӣ, ҷамъоварии мавод ва таҳлили амиқи адабиёти илмӣ, таҳлил ва шарҳу тафсири маълумоти дарёфтшуда ва ба низом дароварии онҳо, коркарди мушоҳида ва таҷрибаву озмоиш бо зикри натиҷаҳои ноилшуда; таҳқиқ намудани сохтор ва мундариҷаи раванди таълими ба амалия тамоюлдоштаи хонандагон; муайян кардани мундариҷаи имконияти педагогии амалӣ намудани таълими ба амалия тамоюлдоштаи хонандагон; коркард ва тариқи озмоиш санҷидани самаранокии имконияти педагогии амалӣ намудани таълими ба амалия тамоюлдоштаи хонандагон; амалӣ карда шудани кори таҷрибавию озмоишӣ, мавриди таҳлил ва арзёбӣ қарор додани натиҷаи корҳои таҳқиқотӣ; интишори мақолаву дастурҳои илмӣ доир ба мавзӯ ва дар семинару конференсияҳои илмӣ-назариявӣ умумичумхуриявӣ ва донишгоҳӣ ба сифати маъруза муаррифӣ намудан.

Диссертатсия масъалаҳои асосии ҳадафҳои илмии таҳқиқот - коркарди мундариҷаву технологияи ташаккули таълими ба амалия тамоюлдоштаи хонандагон дар дарсҳои забони англисӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба меъёри ягонагии дохилӣ мутобиқ аст, фаро мегирад ва боэътимодии он бо пояи мустаҳками методологӣ, нақшаи саҳеҳи коркарди муназзам ва мунтазами илмӣ ва хулосаҳои мантиқӣ арзёбӣ шудааст.

Аз ҷиҳати мазмун диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси 13.00.01 – педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот (илмҳои педагогӣ) мутобиқат мекунад.

Ҳангоми овоздиҳии пинҳонӣ Шӯрои диссертатсионӣ дар ҳайати 13 нафар иштирокчиёни ҷаласа, аз онҳо 8 нафар доктори илм аз рӯи ихтисоси самти диссертатсия баррасишаванда, чунин натиҷагирӣ шуд:

тарафдори додани дараҷаи илмӣ 13 нафар,

муқобили додани дараҷаи илмӣ - нест.

бюллетенҳои безътибор – нест.

Шӯрои диссертатсионӣ дар ҷаласаи худ аз 18 март соли 2021 ба чунин хулоса омад, ки диссертатсияи Турсуматова Раъно Аҳмадҷоновна дар мавзӯи “Имконоти педагогии ташкили таълими ба амалия

тамоюлдоштаи хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ (дар асоси маводҳои забони хориҷӣ)» кори таҳқиқоти анҷомёфтаи илмиву таҳассусӣ буда, ба талаботи бандҳои 10,11,12,14 ва 16-и Низомномаи «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвонҳои илмӣ (дотсент, профессор)», ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 ноябри соли 2016, таҳти № 505 тасдиқ шудааст, комилан ҷавобгӯӣ мебошад ва дар ин замина


ҚАРОР МЕКУНАД:

1. Ба Турсуматова Раъно Аҳмадҷоновна дараҷаи илмии номзади илмҳои педагогӣ аз рӯйи ихтисоси 13.00.01 – педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот (илмҳои педагогӣ) дода шавад.

2. Хулоса ва қарори шӯрои диссертатсионии 6 Д. К О А - 027 дар назди Муассисаи давлатии таълимии “Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Бобочон Ғафуров” дар мувофиқа бо “Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвонҳои илмӣ (дотсент, профессор)”, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 ноябри соли 2016 таҳти №505 тасдиқ гардидааст, тасдиқ карда шавад.

3. Аз КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дархост карда шавад, ки хулоса ва қарори шӯро тасдиқ намояд ва ба Турсуматова Раъно Аҳмадҷоновна дипломи дараҷаи илмии номзади илмҳои педагогӣ дода шавад.

Раиси шӯрои диссертатсионии 6 Д. К О А - 027,
доктори илмҳои педагогӣ, профессор



Шаропов Ш.А.

Котиби илмӣ шӯрои диссертатсионии 6 Д. К О А - 027,
номзади илмҳои педагогӣ, дотсент
18.03.2021с.



Бобоева С.Б.